

**Ба Шурои диссертациони 6D.KOA-
023-и назди Донишгоҳи давлатии
ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон**

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба кори диссертациони Ашуров Умедҷон Зайнидинович дар мавзӯи «Рушди баҳши ҷамъиятии иқтисодии минтақа: асосҳои илмӣ ва механизмҳои банаҳомдарорӣ (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёти минтақа)

Муҳимияти мавзӯи таҳқиқот.

Баҳши ҷамъиятӣ чун қисми ҷудонопазири таркибии иқтисодиёти миллӣ дар ҳаллу фасли масъалаҳои иқтисодиёти вилояти Суғд мавқеи муҳим дорад. Баҳши мазкур, ки маҷмӯи захираҳои иқтисодиёт мебошад, барои ташаккул ва такрористеҳсоли шароитҳои мусоиди инкишофи устувори иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар, амнияти миллии он зарур аст. Ин қисми иқтисодиёт, ки пурра ё дар қисми бештар таҳти роҳбарии давлат қарор дорад, корхонаҳои миллигардонидашуда, хадамоти ҳукуматӣ ва шаҳрдорӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ (бар хилофи баҳши ҷамъиятӣ)-ро дар бар мегирад.

Вобаста ба татбиқи ислоҳоти бозорӣ дар маҷмӯъ дар кишвар ва аз ҷумла дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сабаби сатҳи баланди ғайридавлатикунонӣ ва хусусигардонии моликият доираи баҳши ҷамъиятии иқтисодиёт нисбатан маҳдуд гардид. Новобаста ба ин, корхонаҳои баҳши ҷамъиятӣ дар масъалаҳои нигоҳдории сатҳи иҷтимоии аҳоли дар минтақаҳо, инчунин ташкили шароити рушди субъектҳои дигари иқтисодиёт то айнаи замон мавқеи ҷиддӣ дорад. Азбаски дар ҳар як минтақа ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодии аҳолиро бе пешниҳоди хизматрасонии имтиёзноки хоҷагии коммуналӣ, хизматрасонии иҷтимоӣ, маориф, тандурустӣ, маданият, нақлиёти ҷамъиятӣ ва ғайра тасаввур қардан ғайриимкон аст.

Аломатҳои фарқкунандаи корхонаҳои баҳши ҷамъиятӣ аз баҳши хусусӣ дар он аст, ки онҳо вазифаи иҷтимоии муфидро иҷро мекунанд ва фаъолияти онҳо ба гирифтани фоида равона карда нашудааст. Онҳо масъалаҳои умумимиллиро ҳаллу фасл мекунанд. Баҳши мазкур дар тақвият баҳшидани соҳаҳо, ки шароитҳои умумии фаъолияти истеҳсолӣ-хоҷагидориро таъмин мекунанд, дар мавриди аввал соҳаҳои энергетика,

алоқа, нақлиёт ва ғ. Натиҷаҳои фаъолияти онҳо бо нишондиҳандаҳои самаранокии иҷтимоӣ баҳо дода мешавад.

Ҳамзамон дар марҳилаи ҷорӣ инкишоф самаранокии фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ хеле паст аст, аз ҷумла аксарияти онҳо бар зарари худ фаъолият мекунанд ё арзишҳои истеҳсолшавандаи ҷамъиятии онҳо сифати паст доранд, дар баъзе корхонаҳо омили идоракунии самаранок аз даст дода шудааст, ки ин боиси ба муфлисӣ дучор шудани онҳо мегардад. Яқоя бо ин дар раванди амалӣ кардани вазифаҳои давлатӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилоти ҷиддӣ ба мушоҳида мерасад, ки бо истифодаи ғайрисамараноки моликияти бахши ҷамъиятӣ вобаста аст ва дар натиҷа инкишофи иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа боздошта мешавад.

Ҳамаи омилҳои зикршуда дар маҷмӯъ зарурати ҷиддии омӯзиши масъалаҳои такмил додани воситаҳо ва усулҳои ташкили фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла вилояти Суғдро муайян мекунанд.

Бинобар ин бе шакку шубҳа мубрамияти мавзӯи интиҳобгардида барои пешниҳоди шакли механизмҳои иловагӣ ва татбиқи моделҳои муосири такмил додани фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ бе баҳс мебошад.

Сатҳи асосноккунии дастовардҳои илмӣ, хулоса ва пешниҳодҳои дар диссертатсия омада.

Бо истифодаи дурусти усулҳои таҳқиқот дар асоси принсипи муносибати системавӣ, методҳои хулосабарории назариявӣ ва эмперикӣ, таҳлилу синтез, таҳлили сохторӣ-функционалӣ, омӯри-риёзӣ, индексӣ, экспертӣ ва ғ., инчунин истифодабарии маҷмуавии усулҳо ва роҳҳои интиҳобшуда саҳеҳияти тақозошавандаи хулосаҳои назариявӣ ва пешниҳодҳои амалиро таъмин намуда, имкон додаанд, ки муаллиф ба мақсади асосии таҳқиқот коркарди асосҳои назариявӣ ва амалии инкишофи фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, муайян кардани самтҳои такмили сохторӣ, механизмҳо ва фишангҳои нави иқтисодию ташкилии идоракунии самаранок ва ба ҳалли вазифаҳои гузошташуда муваффақ гардад. Бо ин мақсад муаллиф аз асарҳои илмии олимони ватанӣ ва хориҷӣ оид ба масъалаҳои назарияҳои танзими давлатӣ, бахши давлатӣ, концепсияҳои неқӯаҳволии ҷамъиятӣ, инкишофи фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ на чун шакли маҳсусгардонидашуда, балки чун сохтори ниҳодии иҷрокунандаи вазифаҳои ҳокимияти давлатӣ дар минтақаҳои алоҳида, тағйирёбии сохтори бахш хеле хуб истифода намудааст.

Эътиборнокӣ ва навоварии илмии диссертатсия аз он иборат мебошад, ки саҳеҳкунии асосҳои назариявӣ-методии инкишофи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ва таҳияи чораҳо оиди тақмили фаъолияти онҳо дар ҷанбаи ба даст овардани суръати устувори рушди иқтисодӣ дар минтақаҳои кишвар коркард шудаанд.

Унвонҷӯ кӯшиш намудааст, аз нуқтаи назари илмӣ моҳияти бахши ҷамъиятиро ҳамчун ҷузъи таркибӣ дар иқтисодиёт муайян намояд. Аз ҷумла ба мафҳуми корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ чунин таъриф додааст: субъектҳои мебошанд, ки неъматҳои ҷамъиятӣ истехсол мекунанд, инчунин вазифаҳои давлатиро ба амал ҷори мекунанд ва маҳсулоти он таъиноти оммавӣ дорад ва дар ин радиф барои беҳтаргардонии некӯаҳволии аҳоли мусоидат менамояд.

Дар натиҷаи таҳқиқоти гузаронида шуда тавсияҳо оиди тақмили фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ пешниҳод шудаанд, аз ҷумла: баланд бардоштани сифати омодакунии ҳайати кормандон дар бахши ҷамъиятӣ; таъмини шаффофияти фаъолият; истифодаи ҳамкориҳои давлатӣ-хусусӣ дар истехсоли неъматҳои ҷамъиятӣ; беҳтаргардонии сохтори ташкилӣ, интиҳоби технологияи сарфакунанда, таҳия ва татбиқи сиёсати дохилии рақобатпазирӣ, истифодаи усулҳои инноватсионии идоракунии.

Мазмуни қор. Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия.

Сохтори рисолаи номзадӣ дар асоси мақсаду вазифаҳои дар он гузошташуда муайян карда шудаанд. Рисолаи илмӣ аз сарсухан, се боб, хулоса ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат буда дар 147 саҳифаи ҳуруфчинии компютерӣ ифода ёфта, дар он 17 ҷадвал ва 5 расм, 3 диаграмма инъикос гардидаанд.

Дар сарсухан мубрамияти мавзӯи рисола, дараҷаи таҳқиқи он асоснок карда шудаанд, мақсаду вазифаҳо матраҳ гардидаанд, навгонии илмию аҳамияти амалии қор шарҳ ва объекту усулҳои таҳқиқ нишон дода шудаанд.

Дар боби якум «Асосҳои назариявӣ-методологии инкишофи бахши ҷамъиятии иқтисодиёт дар шароити бозорӣ» ҷанбаҳои концептуалӣ ва мундариҷаи иҷтимоӣ-иқтисодии бахши ҷамъиятии иқтисодиёт, масъалаҳои методологии ташкили идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ва таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ дар идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятии иқтисодиёт баррасӣ гардидаанд.

Дар боби дуюм «Хусусиятҳо ва омилҳои инкишофи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ва идоракунии онҳо дар иқтисодиёти вилояти Суғд» мавқеи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар инкишофи минтақа ва хусусиятҳои онҳо,

омилҳо ва қолабсозии таъсири онҳо ба инкишофи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар минтақа мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст.

Дар боби сеюм «Такмили тарзҳои танзими фаъолияти бахши ҷамъиятӣ дар доираи таъмини инкишофи минтақаҳо» таҷдиди механизмҳои ниҳодии инкишофи бахши ҷамъиятӣ дар минтақа ва самтҳои афзалиятноки ташкили идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар дурнамо баррасӣ шудаанд.

Дар хулоса натиҷаҳои таҳқиқот ҷамъбаст гардида, тавсия ва пешниҳодҳои асосии дорой аҳамияти илмӣ ва амалӣ оварда шудаанд.

Асоснокӣ ва муътамад будани хулосаҳо ва тавсияҳо, ки дар диссертатсия зикр гардидаанд.

Дар заминаи таҳқиқи адабиёти илмӣ вобаста ба инкишофи бахши ҷамъиятии иқтисодӣ дар шароити бозорӣ, муаллиф кӯшиш намудааст намудҳои бахши ҷамъиятиро аз рӯи хислат ва намуд тасниф намояд.

Дар диссертатсия қайд шудааст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахши ҷамъиятии иқтисодӣ дар марҳилаи ибтидоии ташаккул қарор дорад ва ба душворихоии зиёде дучор мешавад. Вобаста ба ин, ҳалли масъалаҳои бахши мазкур барои ҷумҳурӣ, ки дар марҳилаи сохтори низоми нави ниҳодӣ қарор дорад, аҳамияти муҳими назариявӣ ва амалиро дорад. Дар ин радиф диссертант нисбати бахши ҷамъиятии иқтисодӣ таснифот ва тафовути асосии анъанаҳои англисӣ ва континенталӣ додааст. Унвонҷӯ муайян намудааст, ки дар соҳаи муносибатҳои иқтисодӣ дар бахши ҷамъиятӣ, ҷун ҷисми бахши ғайритиҷоратӣ (ғайрибозорӣ) як қатор хусусиятҳоро дорад аст. Яқум, қонунҳои бозорӣ дар он амал намекунанд (ё ба таври маҳдуд амал мекунанд) ва тарзи ғайридавлатии муносибатҳои ҳамдигарии субъектҳои иқтисодӣ афзалият дорад, гирифтани фоида мақсади асосии фаъолияти иқтисодӣ намебошад. Дуюм, асосан неъматҳои ҷамъиятӣ (оммавӣ) истехсол мешаванд ва онҳо ба таври дастаҷамъӣ (одатан, дар корхонаҳо ва муассисаҳои ҷамъиятӣ) ба вучуд оварда мешаванд. Сеюм, тавозуни байни талабот ва пешниҳоди неъматҳои моддӣ дар ҳудуди низоми сиёсӣ, яъне зери таъсири давлат муқаррар карда мешавад. (С. 14-24)

Унвонҷӯ душворихо ва мушкилоти корхонаҳои бахши ҷамъиятиро дар давраи татбиқи ислоҳоти бозорӣ муайян намуда, баҳри рушди минбаъдаи он, унсурҳои таркибии нақшаи инкишофи корхонаҳои бахши ҷамъиятро пешниҳод намудааст: 1. барномаи хусусигардонии амволи давлатӣ дар маҳалҳо; 2. барномаи миллигардонии амволи хусусигардонидашуда; 3. нақшаи ҷамъбасти фаъолияти молиявӣ-хоҷагии корхонаи давлатӣ; 4. шумораи қормандони давлатӣ дар минтақаҳо; 5. феҳрасти хизматрасоние, ки ба аҳоли дар асоси ройгон аз ҳисоби бучет пешниҳодшаванда, ғайр аз ин

дар нақша бояд пешгӯии даромад аз истифодаи амволи давлатӣ ва асосноккунии харочоти нигоҳдории он пешбинӣ шуда бошад. (С. 30-35)

Дар диссертатсия таҷрибаи ҷаҳонӣ дар соҳаи идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ омӯхта шуда, унвонҷӯ истифодаи усулҳо ва тарзҳои идоракуниро ба шароитҳои махсуси ҳар кадоме аз кишварҳо, аз ҷумла шароитҳои иҷтимоӣ-иқтисодии Тоҷикистон мувофиқ зарур доништааст. (С. 45-54.)

Дар асоси таҳлилҳо муаллиф ба хулосае омадааст, ки бо мақсади паст кардани қисмати харочотии бучет кам кардани хароҷот ба дасгоҳи идоракунанда ва зиёд кардани хароҷот барои хоҷагии қишлоқ, ҷангал ва шикор мувофиқи мақсад аст. Бахши ҷамъиятии вилояти Суғд шароитҳои мусоиди инкишофи иҷтимоӣ ва иқтисодии вилоятро ташкил менамояд. Фаъолияти он барои таъмини афзалиятҳои рақобатпазири соҳаҳо ва корхонаҳо, афзудани сатҳ ва сифати некӯахлоқии аҳолии вилоят равона карда шудааст. (С. 56-62)

Дар рисола ба он корхонаҳое, ки вазифаҳои давлатиро иҷро мекунанд ва барои таъмин кардани устувории иқтисодӣ, паст кардани шиддати иҷтимоии ҷомеа кӯшиш ба харҷ медиҳанд, диққати асосӣ дода шудааст. Дар асоси ин муаллиф зухуроти норасоӣҳои иқтисодӣ бозоргонӣ ва механизмҳои мавҷудаи иқтисодӣ, маъмурӣ, иттилоотӣ, ҳуқуқи ки ба самаранокии идоракунии бахши ҷамъиятӣ таъсир мерасонанд асоснок намудааст. (С. 66-67)

Зеро, ки корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд ба монанди субъектҳои дигари иқтисодӣ дар ҳар минтақа, аз ҷумла вилояти Суғд мақсади ворид кардани нақшо ба инкишофи иҷтимоӣ - иқтисодии минтақа сахмгузор бошанд.

Бо мақсади муайян намудани коэффисиенти сатҳи сармоякунӣ, таъминот бо воситаҳои худӣ, мустақилият ва устувории молиявӣ, муаллиф методикаи ҳисоб кардани ин нишондиҳандаҳоро дар корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ пешниҳод намудааст. (С. 76-77)

Дар маҷмӯъ, инкишофи иҷтимоӣ-иқтисодии воҳиди маъмурӣ-худудӣ то дараҷаи муайян инчунин аз саҳми корхонаҳои бахши ҷамъиятии дар худуди минтақа фаъолияткунанда, ки дар аксари мавридҳо ба субъектҳои инфрасохторӣ таалуқ доранд, вобастагӣ дорад. Саҳми онҳо дар ҷамъбаст дар ҳаҷми МУМ ба ҳар нафар аҳоли инъикос мегардад. Дар ин асос аз ҷониби муаллиф қолаби иқтисодӣ-математикӣ таҳия гардидааст, ки ба баҳогузори мундариҷаи иҷтимоӣ-иқтисодии корхонаҳои бахши ҷамъиятии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистонро имконият медиҳад. (С. 90-92)

Дар маҷмӯъ суръати муносибатҳои рақобатноки таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ барои афзудани тамоюли таҷдиди корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ сабаб мегардад, аммо усули беҳтарини таҷдид ҳоло дар ҷаҳон вучуд надорад. Аммо зарурати объективии табдилдиҳии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ба корхонаҳои адаптивӣ (мутобиқшаванда) ва инноватсионӣ мавҷуд аст, ки дар онҳо маҳсулоти рақобатпазири ҷамъиятӣ истехсол мешавад. Бо ин мақсад муаллиф баррасӣ ва истифодаи се масалаҳои заминавиро пешниҳод намудааст, аз ҷумла омодакунии кадрҳо, технологияҳо, инфиродӣ кардани ӯҳдадорӣ ва ҳавасмандкунии дар бахши ҷамъиятӣ. (С. 99-100)

Дар рисола самтҳои таҷдиди бахши ҷамъиятӣ мавриди таҳқиқот қарор гирифтааст, ки муаллиф истифодаи чунин чорабиниҳоро асоснок намудааст: таҳияи низоми индикаторҳо ва нишондиҳандаҳое, ки барои баҳогузори мазмун ва сифати ҳадафҳои оинномавии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар заминаи пешниҳоди хизматрасонӣ ё истехсоли неъматҳои ҷамъиятии ба талаботҳои муосир ҷавобгӯ; таъмини шаффофияти фаъолияти истехсолӣ-ҳочагидории корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ; тавачҷӯҳ ва истифодаи васеи принципҳои бозоргонии фаъолият дар самти ҳочагидории корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ; таҳияи тарзҳои нав нисбати ташаккул додани сохтори ташкили идоракунии дар корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ. (С.101-106)

Доир ба масалаи самтҳои афзалиятноки ташкили идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар дурнамо муаллиф ба хулосае омадааст, ки дар ҳар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон андешидан ва татбиқ намудани чораҳои зерин мувофиқи мақсад аст: таҷдид намудани фаъолияти ҳамаи субъектҳои бахши ҷамъиятӣ; воридкунии низоми инноватсионии идоракунии, ки барои кам кардани талафоту хароҷот дар бахши ҷамъиятии иқтисодиёт имкон медиҳад; баланд намудани сифат ва маданияти хизматрасонии аҳоли дар ҳамаи субъектҳое, ки хизматрасонии давлатиро пешниҳод мекунанд; васеъ ва гуногун сохтани хизматрасонии давлатӣ ва шаклҳои хизматрасонии аҳоли; такмил додани фаъолияти муассисаҳои томақтабӣ, таҳсилоти умумӣ, олий оиди пешниҳоди таълими ройғони босифат; андешидани чораҳои оиди фарогирии васеи аҳоли бо таълиму тарбияи томақтабӣ; васеъ кардан ва навсозӣ кардани заминаи техникаи МОТ (манбаи олии техникӣ) бо дастовардҳои илмӣ-техникии пешқадам; ҳаддалимкон ворид кардани ҳамкориҳои давлатӣ-хусусӣ дар соҳаҳои иҷроӣ вазифаҳои иҷтимоии давлат. (С. 110-120)

Аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо.

Дар диссертатсия муқаррароти илмӣ ва амалӣ оиди инкишоф ва такмили корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар ҳар як воҳиди маъмурӣ-ҳудудӣ-фазаӣ бо мақсади баланд бардоштани сатҳи неқӯаҳволии аҳолии ҳар як минтақа ва дар маҷмӯъ дар кишвар зикр шудаанд. Натиҷаҳои тарҳрезии шуда метавонанд аз ҷониби сохторҳои мутобиқе, ки бо танзими фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, аз ҷумла мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо, алалхусус Корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ вилояти Суғд (маълумот дар бораи воридкунӣ № 307 аз 07. 10. 2019), Раёсати тандурустии вилояти Суғд (маълумот дар бораи воридкунӣ № 01-12/3107 аз 11. 10. 2019), ва Корхонаи воҳиди давлатии Суғд – Фарматсия (маълумот дар бораи воридкунӣ № 5 аз 02.09. 2019), ки ҳамоҳангсозии иҷозатдиҳӣ ва фаъолияти иқтисодиётро дар маҷмӯъ, инчунин субъектҳои махсусгардонидашуда ва миёнаравии иқтисодӣ (бонкӣ, нақлиётӣ, иҷтимоӣ ва ғ.)-ро амалӣ мекунанд, истифода гарданд.

Инчунин муқаррароти асосии илмӣ ва хулосаҳои назариявии қори диссертатсионӣ назаррас буда, метавонад барои такмили механизмҳои ниҳодии инкишофи бахши ҷамъиятӣ дар минтақа истифода шаванд.

Ба андешаи мо дар диссертатсияи тақризшаванда дар баробари ҷанбаҳои мусбӣ камбудии алоҳида ба назар мерасанд, ба монанди:

1. Дар боби аввал шарҳи меёрҳои асосие, ки фарқи миёни бахши ҷамъиятиву хусусии иқтисодиёт муайян менамояд, норавшан мондааст. Дар назар дорем аз нигоҳи равиши таҳқиқотии муаллиф.

2. Субъектҳои бахши ҷамъияти иқтисодиёти минтақа арзиши иловагӣ месозанд, ва дар истехсоли МММ (маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ), аммо ин масъала аз майдони таҳлил берун мондааст.

3. Дар рисола намудҳои муосири идоракунии бахши ҷамъиятӣ хеле хуб тавсиф ёфтаанд. Аммо кадом аз ин намудҳо барои Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ аст ноён мондааст.

4. Зербоби 3.1. масалаҳои таҷдиди механизмҳои ниҳодии инкишофи бахши ҷамъиятӣ дар минтақа таҳқиқ гаштаанд. Аммо таркиби изоми ниҳодӣ, ки рушди бахши ҷамъиятиро маҳз дар минтақа таъмин менамояд, дар сатҳи кофӣ баррасӣ нагаштааст.

5. Дар руйхати адабиёти истифодашуда номгӯи баъзе сарчашмаҳои илмие, ки аз онҳо дар қор ихтибос оварда шудааст (сах. 13, 15, 20,21) ҷой дода нашудаанд.

6. Хулоса пайваста бо вазифаву новাগони бояд таҳия мегашт, бинобарон дар он мушаххасоти илмӣ ҷой нагарифтааст.

7. Дар кор баъзе ибораҳои истифодашуда ва ҷумлаҳои тахрирталаб ба назар мерасанд.

Вале ин камбудҳои зикршуда аҳамияти илмӣ ва амалии диссертатсияро паст намекунад ва хусусияти тавсиявӣ доранд.

Мувофиқати диссертатсия ба тартиби додани дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ.

Дар маҷмӯъ бояд қайд намуд, ки кори диссертатсионии тақризшаванда таҳқиқоти илмии мустақилонаи пурра анҷомёфта мебошад, ки навгониҳои илмии ба дастоварда ва аҳамияти амалиро дар худ таҷассум менамояд.

Автореферат ва мақолаҳои нашргардидаи муаллиф дар худ таркибу мундариҷаи асосии диссертатсия ва навгониҳои илмии онро ифода менамояд.

Кори диссертатсионии Ашуров Умедҷон Зайнидинович дар мавзӯи «Рушди баҳши ҷамъиятии иқтисодиёти минтақа: асосҳои илмӣ ва механизмҳои банизомдарорӣ (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)» дар дараҷаи баланд иҷро гардидааст ва натиҷаи таҳқиқоти мустақилона ба охир расондаи муаллиф дар мавзӯи муҳим мебошад. Рисолаи илмии иҷрошуда ба талаботи ҚОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба диссертатсияи номзадӣ, ба бандҳои 10, 11 ва 12 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, № 505 аз 26 ноябри соли 2016 дар бораи додани дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ ҷавобгӯӣ мебошад ва муаллифи он сазовори ба ӯ додани дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёти минтақа) мебошад.

Муовини директор оид ба илмӣ
Институту иқтисодиёт ва демографияи

АИҶТ, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор  Мирсаидов А.Б.

Имзои Мирсаидов А.Б.-ро тасдиқ мекунам:

Сардори шӯъбаи кадрҳои

Институту иқтисодиёт
ва демографияи АИҶТ



 Курбонов Э.Т.

Суроға:
734024 Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, кӯчаи Айни 44.
Тел: (992) 93 944 38 50
E-mail: Chirad-58@mail.ru